

«ТАСДИҚ МЕКУНАМ»
Ректори Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон
ба номи Ширинҷоҳ Шоҳтемур
доктори илмҳои қишоварзӣ, профессор,
Маҳмадерӯза Усмон Маъмур

« » 2023с.



ТАҚРИЗИ МУАССИСАИ ПЕШБАР

ба диссертасияи Бобошерзода Нозанин Қарақул дар мавзӯи “Муқаммалгардонии сохторҳои минтақавии ҳамгиришудаи агросаноатӣ (дар мисоли вилояти Ҳатлон)” ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.03 – Иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ

1. Мубрамӣ ва муҳимиюти мавзуи таҳқиқот. Дар шароити имрӯза сиёсати давлатӣ дар самти таъмини амнияти озуқаворӣ тавассути рушди со ҳай қишоварзӣ, на танҳо дар шакли ашёи хом, балки то истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ, ки бевосита ба истеъмолкунанда мерасад, ҳамчун масъалаи асосӣ ва стратегӣ маҳсуб меёбад. Ин амал дар содироти маҳсулоти қишоварзӣ, дар сатҳи зарурӣ коркард кардани маҳсулоти боғу токпарварӣ, суръат бахшидани рушди чорводорӣ, занбӯрпарварӣ, моҳипарварӣ, ҳамчунин, баланд бардоштани истеҳсоли пахта ва шиддати ҳосилнокӣ дар сатҳи истеҳсолот ва ғайра ифода меёбад. Чунин талабот на танҳо ба истеҳсоли маҳсулоти қишоварзӣ, балки ба коркарди саноатӣ, то ба фурӯш баровардани он низ даҳл дорад. Бо дарназардошти зарурати рушди соҳа дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 низ масъалаҳои ташкили кластерҳои агросаноатӣ ҳамчун масъалаи калидӣ муайян гардида, дар марҳилаи дуюм татбиқи ҳаматарафаи он пешбинӣ шудааст.

Рушди истеҳсолот дар соҳаҳои гуногуни афзалиятноки иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷустуҷӯ ва роҳҳои истифодаи самараноки шаклҳои нави фаъолияти истеҳсолӣ ва ҳочагидориро тақозо мекунад. Яке аз усулҳои маъмултарини ҳалли масъалаи рушди минбаъдаи иқтисодиёти қишвар шаклҳои ташкили ҳамгирии истеҳсолкунандагон дар сатҳи гуногун мебошад, ки он имкон медиҳад тамоми давраи такрористеҳсол ба як раванди ягона, аз истеҳсоли ашёи хом то баровардани он бо маҳсулоти

тайёри ба истеъмоли ниҳоӣ пешбинишуда, муттаҳид карда шавад. Чунин иттиҳод метавонад иқтидорҳои истеҳсолию иқтисодиро дар сатҳи зарурӣ таъмин намояд.

Аз як тараф, дар бисёр минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳторҳои ҳамгироӣ барои таъмини самараноӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирий пешбинӣ шуда, васеъ паҳн шудаанд ва бо шаклҳои гуногуни ташкилию ҳуқуқӣ, ҳайати иштирокчиёни фаъол, шаклҳои фаъолият, шаклҳои моликият тавсиф карда мешаванд. Аз дигар тараф, амалия ва таҷриба нишон медиҳад, ки сарфи назар аз шиддат гирифтани равандҳои ҳамгироӣ, аз ҷумла дар комплекси агросаноатӣ, дар фаъолияти соҳторҳои ҳамгироӣ парокандагӣ аз рӯйи фаъолият ва камсамарӣ ба назар мерасад. Ин ҳолатҳо, аксар маврид бо таркиби тасодуфии ташаккулёфта, соҳтори беасоси ҳудудии ширкатҳо, набудани стратегияи коркардҳои маркетингӣ дар вақти кор шарҳ дода мешаванд. Дар аксар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба назар мерасанд, ки коркард ва роҳҳои ҳалли онҳо дар доираи таҳқиқоти илмӣ мувофиқи мақсад мебошад.

Дар соҳторҳои ягонаи агросаноатии вилояти Ҳатлон норасоии асосӣ дар он аст, ки онҳо аксар вақт бидуни назардошли шароитҳои объективии муҳити берунӣ ва дохилии фаъолият ташкил карда мешаванд. Дар татбиқ ва ҳалли муаммоҳои ин масъала ҳанӯз моделҳои оптималии онҳо ва шаклҳои ташкилию ҳуқуқӣ коркард нашудаанд, инчунин шумораи оптималии иштирокчиён аз рӯйи шаклҳои фаъолият муайян нагардидаанд. Дар робита ба ин, омӯзиши масъалаҳои муҳимтарини фаъолияти самараноқи комплекси агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба минтақаҳои он дар алоҳидагӣ муҳим мебошад.

2. Мутобиқати диссертатсия ба ихтисосҳо ва самтҳои илм, ки аз рӯйи онҳо диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст.

Диссертатсияи Бобошерзода Нозанин Қарақул дар мавзӯи “Муқаммалгардонии соҳторҳои минтақавии ҳамгиришудаи агросаноатӣ (дар мисоли вилояти Ҳатлон)” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.03 – Иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ, ба бандҳои 1.5. Трансформатсияҳои ҳудудӣ-иқтисодӣ; муаммоҳои ташаккулёбии ҳудуди ягонаи иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; тафриқабандии минтақавии иҷтимоӣ-иқтисодӣ; ҳамгирии ҳудудӣ ва дезинтегратсияи мамлакат; 1.9. Баҳодиҳии нақши минтақа дар иқтисодиёти миллӣ (нишондодҳо, усулҳо, методологияи таҳлил); маҳсусгардонии истеҳсолии минтақаҳо; ҷанбаи ҳудудии соҳтори иқтисодӣ, қонуниятиҳои трансформатсияи он; сиёсати соҳторӣ ва азnavsозии соҳторӣ; 1.19. Қонуниятиҳо ва хусусиятҳои ташкил ва идоракунии соҳторҳои

иқтисодӣ дар минтақаҳо; 1.24. Тарагкиёти комплекси агросаноатӣ дар минтақаҳо, хусусиятҳои минтақавӣ ва ҳудудии инкишофи кишоварзӣ мувофиқат мекунад.

3. Дараҷаи навгонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва нуқтаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд.

Таҳқиқоти анҷомдодаи унвонҷӯ ҳамчун мувафакияти илмӣ дар навгониҳои илмии он инъикос гардида фарогири тамоми паҳлуҳои илмию амалии диссертатсия мебошад. Навгонии илмии таҳқиқот дар асосноксозии ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии хусусиятҳои ташаккулёбӣ ва муқаммалгардонии соҳторҳои минтақавии ҳамгирошудаи агросаноатӣ дар шароити густариши муносибатҳои иқтисодии гуногунҷанба ва пешниҳоди амалии натиҷаҳо оид ба такмили онҳо дар сатҳи минтақа зохир мегардад.

Натиҷаҳои муҳимтарине, ки дар ҷараёни таҳқиқоти илмӣ ба даст оварда шуданд ва ба ҳимоя бароварда мешаванд, инҳо:

- дар асоси омӯзиши ҷанбаҳои назариявӣ ва методологии соҳторҳои ҳамгирошудаи агросаноатӣ дар сатҳи минтақа хусусиятҳои ташаккул ва роҳҳои рушди он, ҳамчун омили наздиқшавӣ ва мутобиқсозии фаъолияти якҷояи субъектҳои ҳочагидории истеҳсолоти агросаноатии минтақаи мушаххас (вилоят, ноҳия, ҷамоат), ба низом дароварда шуда, ҳадафи асосӣ рушд ва амиқсозии робитаҳои истеҳсолӣ ва технологӣ, истифодаи муштараки захираҳои меҳнатӣ, сармояи пулӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои пешбурди фаъолияти иқтисодӣ ва бартараф намудани монеаҳои мутақобила таҳқиқ карда шудааст;

- муайян карда шудааст, ки соҳторҳои минтақавии ҳамгирошудаи агросаноатӣ бо истифодаи маҷмуи принсипҳо (узвияти ихтиёри, мустақилияти иқтисодии корхонаҳо, манфиати иқтисодии истеҳсолкунандагони молҳои аҳаммияти истеъмолидошта, тақсимоти мутавозини натиҷаҳои фаъолияти иқтисодӣ, ҳамкориҳои дучониба ва бисёрҷонибаи сатҳи минтақавӣ) тавассути маҷмуи омилҳо: иқтисодӣ, аз қабили соҳтор ва динамикаи истеъмоли маҳсулот, фоизи қарз, тақсимоти фоида, тағйирёбии талабот ва таклифт; иҷтимоӣ, аз қабили, суръати рушди демографӣ, қувваи коргарӣ, афзоиши ҳочагиҳои инфириодӣ дар шаклҳои гуногун, муҳочириати меҳнатӣ, кам кардани шумораи корхонаҳои зиёнвар; техникий, аз қабили дараҷаи механикунонӣ ва автоматикунонии ҷараёнҳои технологӣ, коркарди технологияҳои нави рақамӣ ҳангоми коркарди маҳсулот, воридоти технологияҳои нав ва ғайра мебошанд;

- таҳлили вазъи муосири соҳторҳо ва корхонаҳои ҳамгирошудаи агросаноатӣ дар вилояти Ҳатлон мушаххас намуд, ки равандҳои ҳамгироӣ

аз афзалиятҳои рақобатпазирӣ ва имкониятҳои иқтисодии он, аз ҷумла ҷамъоварии захираҳои соҳаҳои кишоварзӣ ва саноатӣ; аз рӯи стандартҳои рақобатпазири мутамарказонидани ҷараёнҳои молиявӣ ва ҷалби лоиҳаҳо ба сармоягузорӣ; рафъи номутаносибии нарҳҳо дар соҳаҳои аз ҷиҳати технологӣ вобаста; кам кардани ҳарочоти амалиётӣ; баланд кардани ҳосилнокии корхонаҳои агросанотӣ; ба даст овардани сарфай миқёс ва гуногунрангӣ; рафъи мавқеи инҳисорӣ ва рафтари шарикон ва ҳалли рушди инноватсионии истеҳсолоти кишоварзии ватаний иборатанд;

- монеаю мушкилоти равандҳои ҳамгироӣ дар соҳторҳои алоҳидаи агросаноатии вилояти Ҳатлон муайян карда шуда, роҳҳои муосири ҳалли мушкилоти мавҷуда тавассути ҳамкориҳои иқтисодии корхонаҳои соҳаҳои мухталифи комплекси агросаноатии ҷумҳурӣ дар доираи шартномаҳои истеҳсолӣ ва ҳамгироии моликият пешниҳод карда шуданд;

- ошкор карда шудааст, ки ҳусусиятҳо ва равандҳои ҳамгироӣ дар бахши агросаноатии минтақаи Ҳатлон ба вазъи иқтисодию иҷтимоӣ таъсири мусбат расонида, зарурати ташкили ҳамкориҳои бисёрҷонибаи байниминтақавӣ оид ба мубодила ва истифодаи таҷрибаи пешқадам дар татбиқи раванди ҳамгироии минтақавӣ, фаъолсозии равандҳои ҳамкорӣ дар минтақа, рушди инфрасоҳтори иқтисодӣ ва институтсионалӣ дар заминаи шарикии корхонаҳои агросаноатии минтақавӣ ва давлатӣ бо дарназардошти истифодаи фишангҳои самараноки иқтисодӣ, иҷтимоӣ, технологӣ, иттилоотӣ ва молиявӣ асоснок карда шудаанд;

- механизми танзими давлатии рушди ҳамкориҳо дар доираи соҳторҳои истеҳсолии минтақавии ҳамгирошудаи агросаноатӣ коркард ва мукаммал карда шуд, ки он имкон медиҳад самаранокии иқтисодии фаъолияти корхонаҳои агросаноатӣ аз ҳисоби: сатҳи истифодаи замин, яъне таносуби маҳсулоти умумӣ ва маҳсулоти соғ нисбат ба майдони киши макони маҳсулоти кишоварзӣ; сатҳи истифодаи фондҳои асосӣ: таносуби маҳсулоти умумӣ ва маҳсулоти соғ ба арзиши миёнаи солонаи фондҳои асосии истеҳсолии таъйиноти кишоварзишта; сатҳи истифодаи захираҳои меҳнатӣ: таносуби маҳсулоти умумӣ ва маҳсулоти соғ ба корманди соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоби миёнаи солона; сатҳи даромаднокӣ: таносуби фоида ба арзиши пурраи маҳсулоти фурӯҳташуда ба арзиши миёнаи солонаи фондҳои асосии истеҳсолӣ ва воситаҳои гардон; сатҳи истифодаи ҳарочоти ҷорӣ; таносуби маҳсулоти умумӣ ба масрафҳои анҷомшуда бо асъори миллӣ баланд бардошта шавад;

- модели соҳторӣ-функционалии низоми идорақунии механизми ҳамгироии агросаноатӣ дар минтақа пешниҳод карда шудааст, ки соҳти

зарсистемаҳои функционалиро дар се сатҳ: ҷумҳурияйӣ, вилоятӣ ва ноҳияйӣ дар бар гирифта, ба амалисозии вазифаҳои ташаккул, назорат ва танзими тамоми равандҳои марбут ба ташкил ва фаъолияти ҳамгирои агросаноатӣ равона карда шудааст ва ҳамчун унсури асосии вазифаи ҳамоҳангсозии маҷмуи ҳадафҳои субъектҳои соҳибкорӣ барои ҳамкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ равона шуда, дар доираи стратегияи рушди минтақавӣ амалӣ мегардад.

Илова бар ин дар баробари мувафақиятҳои илмӣ, ки ҳамчун навгонӣ ифода ёфтаанд, унвонҷӯ мавқеи худро дар таҳқиқоти анҷомгардида ҳамчун нуқтаи ба ҳимоя пешниҳодшуда муаян намуда то як андоза бо асоснокуни масъалаҳои зеринро исбот намудааст:

1. Тавсифи хусусиятҳои ташаккул ва роҳҳои рушди соҳторҳои ҳамгирошудаи агросаноатӣ дар сатҳи минтақа дар заминаи таҳқиқи ҷанбаҳои назариявӣ-методологии адабиёти илмӣ;

2. Тавзехи маҷмуи принсипҳои ташаккули соҳторҳои минтақавии ҳамгирошудаи агросаноатӣ ва ошкор кардани гурӯҳи омилҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, техникӣ ва технологии ба он таъсиррасон;

3. Мушаххас шудани афзалиятҳои рақобатпазирий ва имкониятҳои иқтисодии корхонаҳои ҳамгирошудаи агросаноатӣ дар вилояти Ҳатлон дар асоси таҳлили вазъи мусоири соҳторҳо ва корхонаҳои мазкур;

4. Муайян гардидани монеаю мушкилоти равандҳои ҳамгироӣ ва пешниҳоди роҳҳои ҳалли онҳо дар соҳторҳои алоҳидаи агросаноатии вилояти Ҳатлон дар доираи шартномаҳои истеҳсолӣ ва ҳамгирои моликият;

5. Исбот шудани таъсири мусбати хусусиятҳо ва равандҳои ҳамгироӣ дар комплекси агросаноатӣ ба вазъи иқтисодию иҷтимоӣ дар минтақаи Ҳатлон, тавзехи зарурати ташкили ҳамкориҳои бисёрҷонибаи байниминтақавӣ оид ба мубодила ва истифодаи таҷрибаи пешқадам дар татбиқи раванди ҳамгирои минтақавӣ;

6. Таҳия ва такмили механизми танзими давлатии рушди ҳамкориҳо дар доираи соҳторҳои истеҳсолии минтақавии ҳамгирошудаи агросаноатӣ ва баланд бардоштани самаранокии иқтисодии фаъолияти корхонаҳои агросаноатӣ;

7. Таҳия ва пешниҳоди модели соҳторӣ-функционалии низоми идоракуни меканисми ҳамгирои агросаноатӣ дар минтақа.

4. Аҳаммияти илмӣ, амалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия.

Аҳаммияти назариявии таҳқиқоти анҷомшуда аз он иборат аст, ки мустақиман барои беҳтар соҳтани муносибатҳои иқтисодӣ байни

корхонаҳои соҳаҳои гуногуни комплекси агросаноатии вилояти Хатлон аз рӯи принципҳои ҳамгирои агросаноатӣ равона карда шудааст. Ичрои пешниҳодҳо дар асоси натиҷаҳои таҳқиқот имкон медиҳанд, ки самаранокии соҳаи кишоварзӣ ва ҳам корхонаҳои бахшҳои дигари комплекси агросаноатӣ баланд бардошта шавад. Натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд ҳангоми таҳияи барномаҳои рафъи буҳрон дар соҳа, алалхусус дар мукаммалгардонии соҳторҳои ҳамгирошудаи агросаноатии минтақа, муътадилӣ ва рушди соҳаи кишоварзӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ истифода бурда шаванд.

Аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқот тавсияҳо оид ба муайян кардани самаранокии истеҳсолот ва фурӯши маҳсулот бо истифода аз қарордодҳои байни ҳамдигар дар доираи ташаккули ҳамгиroy, ки ба рушди соҳаи кишоварзӣ ва беҳбудии иҷтимоию иқтисодии аҳолии минтақаҳои деҳоти ҷумҳурий мусоидат меқунанд, омода карда шудаанд. Самараи иқтисодии татбиқи тавсияҳои илмӣ ва амалии таҳиянамудаи муаллифи рисола бо ҳадафи онҳо - имконияти татбиқи манфиатҳои ҳамаи иштирокчиёни воҳиду соҳторҳои агросаноатӣ бо дарназардошти қонунгузории мавҷуда муайян карда мешавад. Инчунин, натиҷаҳои таҳқиқоти диссертационӣ метавонанд барои такмили ҷараёни таълим дар макотиби олӣ аз ҷунин фанҳо, ба монанди «Комплекси агросаноатӣ», «Иқтисоди аграрӣ», «Иқтисоди миллӣ», «Кооператсия ва ҳамгиroy дар соҳаи кишоварзӣ» истифода бурда шаванд.

5. Дараҷаи эътиомднокии натиҷаҳо бо гузаронидани таҷрибаҳо, дақиқии маълумот, кифоягии маводи таҳқиқотӣ, коркарди омории натиҷаҳои таҳқиқот ва интишорот тасдиқ мегардад. Ҳулоса ва тавсияҳо ба таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқоти назариявӣ ва таҷрибавӣ асос меёбанд. Дар таҳқиқоти анҷомгардида вобаста ба механизмҳои имконпазири рушди соҳторҳои ҳамгирошудаи минтақаҳои агросаноатӣ дар вилояти Хатлон як қатор таҳлилҳо анҷом дода шуда, роҳҳои ҳалли мушкилоти мавҷуда таҳқиқ ва баррасӣ гардидаанд. Ҳамчунин, тарзҳои умумиилмӣ, ба монанди муносибати танзимшуда ба объект ва мавзуи таҳқиқот, мантиқи диалектикаӣ, таҳлил ва синтез, муқоиса ва ҷамъбаст, гурӯҳбандӣ, усули ҳулосаи назариявии илмӣ ва моделсозӣ, ки комилият ва эътиомднокии диссертасияро таъмин мекунад, истифода гардидааст.

Саҳми шаҳсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Ҳамаи давраҳои ичроиши нақшай кори илмӣ, таҳияи мавзӯъ, асосноккунӣ ва мубрамияти он, мақсади гузошташуда ва ичрои вазифаҳо аз ҷониби муаллиф ба анҷом расонида шудааст. Муаллиф саҳми худро дар таҳия ва татбиқи самтҳои асосӣ, амиқтар гардонидани фишангҳои сиёсати давлатии минтақавӣ дар

сохторҳои ҳамгирошудаи минтақа, ҷамъоварӣ ва таҳлили маълумоти воқеии оморӣ оид ба мавзуи таҳқик гузошта, хулосаҳои илмӣ ва тавсияҳо ба даст оварда, мақолаҳои илмиро омода кардааст.

6. Арзёбии мундариҷаи диссертатсия ва дараҷаи ба итном расидани он.

Диссертатсия аз муқаддима, 3 боб, хулоса ва пешниҳодот, феҳристи адабиёт истифодашуда бо 182 номгӯй иборат мебошад. Диссертатсия дар ҳаҷми 198 саҳифаи матни компьютерӣ чоп гардида, дорои 31 ҷадвал, 5 формула, 4 расм ва 1 диаграмма мебошад.

Дар муқаддима мурбамии мавзӯъ, сатҳи омӯзиши мушкилоти механизми мукаммалгардонии сохторҳои минтақавии агросаноатӣ, ҳадафу вазифаҳои таҳқиқот муайян ва ҷанбаҳои асосии нағонии илмӣ, масъалаҳои таҳқиқот, нуқтаҳои ҳимояшавандадар сатҳи назариявию амалий асоснок карда шудаанд.(саҳ.4-13)

Дар боби якум “Асосҳои ташкилӣ - методологии сохторҳои минтақавии ҳамгиришудаи агросаноатӣ” ба моҳият, аҳамият ва инчунин омилҳои асосии таъсиррасонандадар рушди сохторҳои ҳамгиришудаи агросаноатӣ бахшида шуд. Вобаста ба ин қайд кардан зарур аст, ки механизмҳои ташаккулёбии асосҳои методии равандҳои ҳамгириӣ дар комплекси агросаноатӣ таҳқиқ карда шуда, принсипҳо ва нақши онҳо дар иқтисодиёт ошкор карда шудаанд. Аз ин лиҳоз таҳқиқоти анҷомдодаи мопурра фарогири масъалаҳои таъмини амнияти озуқаворӣ мебошад, ки он яке аз ҳадафҳои стратегӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки бояд тавассути такмили механизми ҳамгирии агросаноатӣ ба даст оварда шавад.

Дар боби дуюм «Таҳлили заминаҳои ташаккулдихии сохторҳои минтақавии ҳамгиришудаи агросаноатӣ», таҳлили вазъи мусоири тамоюли рушди комплекси агросаноатии вилояти Ҳатлон, рушди рақобатпазирии комплекси агросаноатии минтақавӣ, самаранокии он ва ташаккули сохторҳои минтақавии ҳамгиригардидаи агросаноатӣ баррасӣ карда шудаанд.

Дар боби сеюм «Механизмҳои ташкилӣ-иқтисодии мукаммалгардонии сохторҳои минтақавии ҳамгиришудаи агросаноатӣ дар вилояти Ҳатлон», модели дар таҳқиқоти диссертатсионӣ таҳиягардидаи системаи идоракуни комплекси агросаноатии минтақа барои қабули қарорҳо оид ба масъалаҳои муҳимтарини рушди соҳаи кишоварзӣ дар минтақа намоиш дода шудааст.

Дар қисми хулоса натиҷаҳои кори илмӣ-тадқиқотӣ ҷамъbast гардида, хулосаҳо ва пешниҳодҳои асосӣ ба таври мушаххас асоснок карда шудаанд.

7. Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар маҷалаҳои тақризшавандай илмӣ.

Қайд кардан зарур аст, ки қимати илмии диссертатсияро аз рӯйи интишороти унвонҷӯ мусбат баҳогузорӣ намудан мумкин аст. Хуносаго ва муқаррароти асосии диссертатсия аз ҷониби муаллиф дар 14 мақола, бо ҳаҷми умумӣ 6,4 ҷузъи чопӣ (бо хуқуқи муаллифӣ) нашр шудаанд. Аз онҳо 7 мақола дар маҷаллаҳои шомили феҳристи Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр гардидааст.

Мутобиқати автореферат ба муқаррароти асосии диссертатсияи илмӣ. Автореферат пурра ба мазмун ва мундариҷаи диссертационӣ мувоғиқ буда, ба талаботҳои муқаррарнамудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, мазмуну муҳтавои навғониҳои асосии диссертатсияро дар бар гирифта, асарҳои интишоршудаи муаллиф иқтибосҳои илмӣ ва хуносаву пешниҳодҳои диссертатсия ҷойдоштаро дар худ инъикос намудаанд.

Мутобиқати таҳассуси илмии довталаб ба дараҷаи илмии дарҳостшаванд. Чуноне аз шиносой бо муҳтавои асноду мадорики пешниҳоднамудаи унвонҷӯ бармеояд, ки таҳассуси илмии ў ба дараҷаи илмии дарҳостнамудааш мутобиқат менамояд. Довталаби дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ Бобошерзода Нозанин Қаракул ба талаботи бандҳои 17 ва 18-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдик шудааст, мувоғиқат меқунад.

8. Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботҳои Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Диссертатсияи унвонҷӯ дар заминай муқаррароти низомномаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон омода гардида муқадима, мубрамии мавзуи таҳқиқот, дараҷаи таҳқиқоти мавзуи илмӣ, робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзухои илмӣ, мақсади таҳқиқот, вазифаҳои таҳқиқот, объекти таҳқиқот, мавзуи таҳқиқот, навғониҳои илмии таҳқиқот, аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот, нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванд, дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо, мутобиқати диссертасия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ, саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот, интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия, сохтор ва ҳаҷми диссертатсия ба таври мукаммал моҳияти диссертатсияро дар бар гирифта асосҳои илмӣ ва амалии онро дар сатҳи зарурӣ инъикос менамоянд. Гайр аз ин як қатор меъёрҳои дигари диссертатсия, ки онҳо аз ҳаҷми диссертатсия, ҷадвалу диаграммаҳо, адабиётҳои истифодашуда ва

монанди инҳо аз тарафи унвончӯ ҳангоми таҳияи диссертатсия риоя гардидаанд.

Таҳқиқоти диссертасионии унвончӯ аз он нуқтаи назар қобили дастирий мебошад, ки дар шароити имрӯза барои татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар, ки таъмини амнияти озукаворӣ буда, коркардҳои ӯ дар масъалаи рушди соҳаҳои гуногуни кишоварзӣ тавассути захираҳои молиявию қарзӣ мувофиқи мақсад мебошад.

9. Камбудиҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ

Новобаста аз дастоварду муваффақиятҳо ва пешниҳодҳои ҳадафмандона диссертатсияи мазкур аз норасоиҳо ва хатогиҳое, ки ҳусусияти ҷузъи доранд ҳолӣ нест ва камбудиҳои ҷойдошта сифати баланди илмии диссертасияро коста намегардонад, ки зеринҳоро дар бар мегирад:

1. Дар таҳқиқоти диссертатсионӣ муаллиф нуқтаи назари як қатор олимону коршиносони соҳаро мавриди баррасӣ қарор додааст, ки дар ин миён нуқтаи назари олимони дохилӣ дар самти мазкур ба андешаи мо кам ба назар мерасад. Унвончӯ бурд мекард агар нуқтаи назари олимонро вобаста мавзуи баррасишаванда таҳқиқ менамуд.

2. Дар параграфи сеюми боби якумм унвончӯ таҳлили таҷрибаи хориҷии ҳамгироӣ дар истеҳсолоти агросаноатиро мавриди баррасӣ қарор додааст. Рисола бурд мекард агар унвончӯ таҷрибаи давлаҳои ҳамсояро, ки ин он Тоҷикистон имконияти истифода бурдан аст мувофиқи мақсад буд.

3. Дар диссертасия аҳёнан дар баъзе маврид норасоӣ ва нофаҳмогӣ дар шарҳу тафсири диаграмма ва ҷадвалҳо ба назар мерасад. Беҳтар мебуд агар ин масъала дар шакли дигар ифода мегардид ё унвончӯ онро моҳиятан тафсир менамуд.

4. Вобаста ба талаботҳои нав дар рақамгузории ҷадвал, расм ва диаграммаҳо ғалатҳои техникий ба назар расидаанд. Хуб мешуд агар ин масъала тибқи талабот танзим мегардид.

Автореферати диссертасия тибқи тартиби муқарраргардида барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм аз рӯи ихтисоси 08.00.03 – Иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ таҳия гардида, мазмуни асосии таҳқиқотро инъикос менамояд ва дар он натиҷаҳои назарраси илмӣ асоснокгардида, шарҳи пурраи ҳудро ёфтаанд.

10. Ҳулосаи умумӣ доир ба диссертатсия

Бо ибрози чунин нуқтаи назар гуфтани мумкин аст, ки диссертатсияи Бобошерзода Нозанин Қарақул дар мавзӯи “Мукаммалгардонии соҳторҳои минтақавии ҳамгиришудаи агросаноатӣ (дар мисоли вилояти Ҳатлон)” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз

рӯйи ихтисоси 08.00.03 – Иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ дар сатҳи зарурии илмӣ ичро гардида, аз ҷиҳати мазмун ба талаботҳои мавҷуда мутобиқ мебошад.

Иловатан гуфтан зарур аст, ки диссертасияи Бобоазиззода Нозанин Қарақул ба талаботҳои Комиссияи Олии Аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба диссертасияи номзадӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.03 – Иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ мувофиқат намуда, муаллифи он сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси номбурда мебошад.

Тақриз дар ҷаласаи кафедраи менечмент ва соҳибкории ДАТ ба номи Ш. Шоҳтемур муҳокима ва тасдиқ карда шудааст (протоколи №10 аз 15 майи соли 2023).

Раиси ҷаласа:

мунири кафедраи менечмент
ва соҳибкории ДАТ ба номи
Ш. Шоҳтемур н.и.и., дотсент

Бобоазиззода Ш.А.

Ташхисгар:

дотсенти кафедраи менечмент
ва соҳибкории ДАТ ба номи
Ш. Шоҳтемур

Рахимов Ҳ. С.

Котиби ҷаласа:

омӯзгори қалони кафедраи менечмент
ва соҳибкории ДАТ ба номи
Ш. Шоҳтемур

Сафарова А. ҆.

Имзоҳои Бобоазиззода Ш.А., Раҳимов Ҳ. С., ва Сафарова А. ҆-ро тасдиқ менамоям.

Сардори шуъбаи таъминоти
ҳуқуқӣ ва қадрҳои ДАТ
ба номи Ш. Шоҳтемур



Раджабова Н.А.

Суроғ: 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 146
Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон
ба номи Шириноҳ Шоҳтемур
Tel./Fax.: (992-372) 24 72-07
E-mail.: rectortau31@mail.ru